

Рӯзатон хамвора нав, дӯстони азиз!

Биё, то гӯямат аз дуру наздик,
Кухан афсонае аз халки тоҷик.
Биё, то достоне созам оғоз
Зи пирӯзии Наврӯзи сарафроз.
Аз он вақте, ки олам мустақар шуд,
Хамоно, гардиши Хуршед сар шуд. Дар атрофи дувоздах бурчи чун ташт
Дарозои тамоми сол мегашт.
Даруни хонаи хар бурч як мох
Чу хоким менишаст ӯ субҳу беғох.
Замони «чиллаи хурд»-и зимистон,
Чу сардии хаво меёфт поён,
Чаноби Офтоб аз бурчи марбут
Кадам мезад даруни хонаи Хут.
Агар бад бигзарад ин мохи татхир,
Бимирад насли пиру кам шавад шир.
В-агар хуш бигзарад айёми Хуташ,
Шавад бисёр кути лоямутах.
Ки мохи Хут мохе дилфурӯз аст,
Замони хукмронии Ачуз аст.
Зане афсонавӣ бошад Ачуза,
Биёяд аз само ӯ чандрӯза.
Зи рӯи бовари мардум Худованд
Ачузро мефиристад баҳри пайванд.
Чу момодояи фасли Баҳор аст,
Баҳоре, ки ба рохаш чашмчор аст.
Насиме мевазад гарму пурафсун,
Ачузу ёвараш дар дашту хомун
Барои кӯмаки тавлиди Наврӯз
Бибояд дар сафар гарданд пирӯз.
Валекин дар сари рохаш баногох
Чу кӯхе мебарояд Деви бадхох.
Касе, ки душмани хурду калон аст,
Зимистон асту хасми зиндагон аст.
Ба мардум он, ки кайфар мефиристад,
Шамоли сарду тундар мефиристад.
Нахоҳад ӯ, чаҳон озода гардад,
Ва ё тифли Баҳорон зода гардад.
Бинобарин, пайи озори он ёр
Бихоҳад хамла орад сӯи агёр.
Миёни хонаи сарсабзу пургул

Бахори нозанини гул ба кокул
Ба истикболи момодояи хеш
Дарича карда во, по менихад пеш.
Ачузу ёвараш хушхолу хандон,
Начоташ медиханд аз шарри Шайтон.
Нихон аз чашми кас бо амри борӣ
Зани обастаро созанд ёрӣ.
Ба гурриш медарояд Деву истез,
Чу дандонҳои худро мекунад тез.
Ва хамрохи шамолу барфу борон
Хучум ӯ оварад бар одамиён.
Замину осмон дар шӯру гавгост,
Киёмат ин замон гӯё, ки барпост.
Бидонад Дев: беш аз ин намонад,
Касоси худ зи олам меситонад.
Чунин айём гарчанде напояд,
Набояд мардум аз манзил барояд.
Набояд сар бишӯяд духтари бикр,
Ва ё бар хамсараш марде кунад фикр.
Либоси худ набояд шусту кӯдак
Набояд оббозӣ созад, инак
Касе ин хукмро мекард инкор,
Зи дасти Дев мегардид бемор.
Дар ин соат миёни шомӣ дайчур
Дари бурчи Хамалро мезанад Хур.
Замони мӯъчиза мегардад оғоз,
Таваллуд гашта Наврӯзи сарафроз!
Агар зулмат сипоҳаш дар сурур аст,
Дами маргаш паси як ламъа нур аст...
Агарчӣ зӯри Ахриман фузун аст,
Ба наздики Ахуро сарнагун аст!
Сипоҳи Деви золим гашта нобуд,
Зи оташбори кудсӣ мекунад дуд.
«Чу нури Хак на аз пойину болост,
Вале равшан намояд он чапу рост».
Чахони пир акнун навчавон аст,
Чавонӣ дар саропои чахон аст!
Дарахту сабзаву гул кад кашида,

Чӣ наққошест ин нақш офарида?

Чунон пӯшида розе ошкор аст,
Ки таъбираш факат бо Кирдигор аст!
Ба рӯзи аввали ин чашни тоза
Гирифта кӯдакон хакки ичоза,
Зи боми хона боло чашм дӯзанд,
Сипас бояд ки гулхан барфурӯзанд.
Гули бахман ба фарки кӯху дашт аст,
Гурӯхи наврасон дар сайругашт аст.
Зи дашту теппахо оянд боло,
Ки рӯзе мартабат ёбанд воло.
Халоик шоду гулханхо фурӯзон,
Барои поксозии гунохон.
Ба манзил хони наврӯзӣ кушода,
Хама бар меҳмонӣ рӯ нихода.

Тайи як ҳафтаи тачлили ин ид
Ачузи меҳрбон бар абри испед
Ба зарби чӯбдасташ дода фармон,
Намояд чамъ оби поки борон.

Давои зардпарвин асту захмат,
На оби сода, балки Оби Раҳмат.
Захира карданаш расми ниё хаст,
Ки он шӯяндаи айбу гунох аст.
Чуз ин боре агар гесӯбаландон
Бад-он шӯянд мӯ, гардад дучандон.
Ба гусли Навбахору тифли навзод
Ачузи гармрӯ месозад имдод.
Бувад «Полоиши Наврӯз» номаш,
Дар олам гашта маъмул эҳтиромаш.
Зи сарҳадди Хабаш то мулки Чин аст,
Ки расми обпошӣ инчунин аст.
Хазорон сол Наврӯзи музаффар
Зи Машрик то ба Мағриб пахновар
Бигардида, ба калбу дида чо шуд,
Зи фарханги Ачам касре бино шуд!
Хама девору садхоро шикаста,
Зи сад занчиру банди зулм раста,
Нагашта коста фарру шукӯхаш,

Достони Наврӯз (бар асоси мифологияи халки тоҷик)

Муаллиф: Шахнози Беназир

23.03.2014 14:38

Қаҳқабал ба ҳамаи ҷаҳон
қароқул ба ҳамаи ҷаҳон
қароқул ба ҳамаи ҷаҳон
қароқул ба ҳамаи ҷаҳон
қароқул ба ҳамаи ҷаҳон
қароқул ба ҳамаи ҷаҳон
қароқул ба ҳамаи ҷаҳон
қароқул ба ҳамаи ҷаҳон
қароқул ба ҳамаи ҷаҳон
қароқул ба ҳамаи ҷаҳон
қароқул ба ҳамаи ҷаҳон
қароқул ба ҳамаи ҷаҳон
қароқул ба ҳамаи ҷаҳон
қароқул ба ҳамаи ҷаҳон
қароқул ба ҳамаи ҷаҳон